

Ба Шурои диссертационии 6D. КОА-19 назди
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (734025, ш.
Душанбе, кучаи Буни Ҳисорак бинои 11)

ТАҚРИЗИ

муқарризи расмӣ ба диссертатсияи Қурбонова Афзуна Азимбоевна дар мавзӯи “Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои таҳрибкорӣ мувофиқи қонуни ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон”, барои дарёғти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи иҳтисоси 12.00.08 – Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ пешниҳод шудааст.

Мутобиқати диссертатсия ба иҳтисос ва самти илм, ки аз рӯи он диссертатсия ба ҳимоя пешниҳод шудааст. Диссертатсияи Қурбонова Афзуна Азимбоевна дар мавзӯи “Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои таҳрибкорӣ мувофиқи қонуни ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон”, ки ба Шурои диссертационии 6D.KOA-019 назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои дарёғти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи иҳтисоси 12.00.08. – Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, ки аз рӯи он ба Шурои диссертационӣ мувофиқи фармоиши Комиссияи олии атtestатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7 январи соли 2022, таҳти № 15/шд 62 ҳуқуқи қабули диссертатсияҳо барои ҳимоя дода шудааст, мутобиқ мекунад.

Қобили тазаккур аст, ки таҳқиқоти диссертационии мазкур қисми нақшай дурнамои корҳои илмии Институти фалсафа, сиёsatшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳовадинови АМИТ барои солҳои 2016-2020 «Рушди падидаҳои ҳуқуқи давлатӣ дар давраи муосир» (рақами қайди давлатӣ 0116TJ00765 аз 01.01.2016 с.) ва барои солҳои 2021-2025 «Конститутсия ва рушди асосҳои ҳуқуқии сохтори давлатӣ ва ҷамъиятии Тоҷикистон» (рақами қайди давлатӣ 0121TJ1102 аз 24.02.2021 с.) омода гардидааст.

Мубрам будани мавзӯи диссертатсия. Дар фазои илми ҳуқуқи ҷиноятӣ яке аз мавзуъҳои мубрам таҳлили ҳуқуқи ҷиноятии ҷиноятҳое, ки дар боби 29

КЧ ҖТ, яъне чинояташо ба мүқобили асосҳои соҳти конститутсионӣ ва амнияти давлатӣ пешбинӣ шудаанд, мебошад. Таъмини амният дар ҳар як кишвар – хоҳ амнияти шаҳрвандӣ (маданиӣ), ҷамъияти ва давлатӣ бошад, хоҳ амнияти равониву маънавӣ – яке аз пояҳо ва руқнҳои асосии рушди устувор ва босуръати кишвар аст. Рушд ва инкишофи тамоми ҷанбаҳои ҳаёти ҷамъияти (иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ ва ғайра) аз амният вобастагӣ дорад. Маҷмӯи эҳтиёҷоти сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва эҳтиёҷоти дигари Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз амалишавии онҳо қобилияти давлат дар таъмини ҳифзи ҳукуқҳои конститутсионии инсон ва шаҳрванд, арзишҳои ҷамъият ва ниҳодҳои асосии давлатдорӣ вобаста мебошад, дар умум амнияти миллиро ифода менамоянд.

Амният ниёзи асосии инсон, ҷамъият, давлат, миллат ва башарият мебошад. Бадтарин оғате, ки ба сари як миллати рӯ ба инкишоф ва рушдёбанда расонида мешавад, маҳрумияти он аз амният мебошад. Таъмини амнияти миллӣ, зери таваҷҷӯҳи ҳамешагии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои муаззами миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. Таъмини амният, мувофиқан ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи амният” ҳамчун - татбиқи сиёсати ягонаи давлатӣ дар соҳаи таъмини амният ба воситаи низоми тадбирҳои дорои ҳусусияти иқтисодӣ, сиёсӣ, ташкилӣ ва дигар ҳусусиятҳо, ки ҷавобгӯи таҳдид ба манфиатҳои ҳаётан муҳими инсон ва шаҳрванд, ҷамъият ва давлат мебошанд, маънидод шудааст. Дар Паёми имсолаи (соли 2023) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чун ҳамеша таъкид карда шуд, ки “Вазъи мураккабу ташвишовари минтақа ва ҷаҳон, аз ҷумла торафт шиддат гирифтани раванди азnavtaқsimқunii дунё, яроқнокшавии бошитоб, «ҷанги сард», таҳдиду ҳатарҳои муосир – терроризму экстремизм, қочоқи силоҳ, чинояташои киберӣ ва дигар чинояташои муташаккили фаромиллӣ моро водор месозад, ки барои таъмин намудани амнияти мудофиавии кишварамон тадбирҳои иловагӣ андешем”. Чунин ҳатарҳои муосир имрӯзҳо ба амнияти миллии Тоҷикистон дар умум ва амнияти давлатӣ, ҷамъияти, иқтисодӣ, озукаворӣ, ҳарбӣ, экологӣ,

иттилоотӣ ва ғайра дар алоҳидагӣ таҳдид мекунанд. Яъне, маҷмӯи шароит, раванд ва омилхое, аз қабили терроризму экстремизм, қочоқи силоҳ, чиноятҳои киберӣ ва дигар чинояткориҳои муташаккили фаромиллӣ, ки барои амалишавии манфиатҳои миллӣ монеа мешаванд ё ба онҳо хатар ба вучуд меоранд, мушоҳида мегарданд. Ҳамин тавр, амнияти давлат ва шаҳрвандони он яке аз афзалиятҳои асосӣ, яъне меҳварӣ дар Паёми имсолаи (соли 2023) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Мубрамияти мавзӯи мазкурро ҳамчунин муаллиф дуруст арзёбӣ намуда, қайд менамояд, ки “бори аввал дар сатҳи қонунгузорӣ ҷавобгарии чиноятӣ барои таҳрибкорӣ бо Қарори Кумитаи иҷроияи марказии Русия аз 20 июни соли 1919 «Дар бораи аз қаламрави умумӣ ҳориҷ кардани минтақаҳои ҳолати ҳарбӣ эълоншуда» муқаррар гардид. Дар Кодекси чиноятии Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон солҳои 1935 ва 1961 ҷавобгарии чиноятӣ барои таҳрибкорӣ дар шакли моддаи мустақил пешбинӣ гардид. Ҕавобгарии чиноятӣ барои таҳрибкорӣ дар Кодекси чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикстон аз соли 1998 дар м. 309 муқаррар гардид. Новобаста ба ин, то имрӯз тадқиқоти ҳамаҷонибаи илмии мукаммале вобаста ба масъалаи ҷавобгарии чиноятӣ барои таҳрибкорӣ вучуд надорад. Аз ин рӯ, ҳанӯз ҳам бештари мушкилот дар самти ҷавобгарии чиноятӣ барои таҳрибкорӣ ҷой доранд, ки бартараф намудани онҳо маҳз тавассути анҷом додани таҳқиқоти назариявӣ ва амалӣ зарур мебошад, зоро ҳангоми дар амалия татбик намудани м. 309 КҔ ҔТ мушкилиҳо ба миён меоянд. Аз ҷумла, вобаста ба объекти таҳрибкорӣ, ки қаблан ҳамчун чиноят алайҳи давлат муайян гардида буд, аммо ҳоло чиноят бар зидди асосҳои соҳти конституционӣ ва амнияти давлатӣ мебошад, инчунин моҳият ва мазмуни дигар унсурҳо ва хусусиятҳои ин чиноят, тағйироти қонунгузорӣ, ки боиси афзоиши шаклҳои чинояткорӣ гардид, мушкилоти фарқ кардани таҳрибкорӣ аз амали террористӣ ва дигар чиноятҳои ҳамшабеҳ ва монанди инҳо”.

Мубрамияти мазӯи мазкур ҳамчунин бо он асоснок карда мешавад, ки дар доктринаи ҳуқуқи чиноятӣ дар самти мавзӯи таҳқиқшаванда, яъне ҷавобгарии чиноятӣ барои таҳрибкорӣ фикру ақидаҳои ягона оид ба мазмун ва моҳияти

таркиби тахрибкорӣ на танҳо нисбати нисбати объект, балки предмети он, криминализатсия намудани намудҳои нави тахрибкорӣ, мақсади он низ ҷой надорад. Ҳалли масъалаҳои мазкур рӯзмарра буда, аҳаммияти муҳимми назариявӣ ва амалӣ доранд. Махз ҳалли ин проблемаҳо интихоби мавзуъи таҳқиқоти илмии муаллифро боз ҳам актуалӣ мегардонад.

Ҳарчанд дар рисолаҳои илмӣ, асарҳову мақолаҳои олимони ватанӣ А.И. Сафарзода, А.К. Шарипов, В.А. Абдуҳамитов, К.Х. Солиев, М.М. Зоҳидова, М.П. Ҳайдарзода, Р.Ҳ. Раҳимзода, Ш.Ҳ. Ҳафizzода ва дигарон баъзе аз қиматҳои масъалаҳои ҷинояти тахрибкорӣ аз нигоҳи илмӣ ва амалӣ дар доираи маҳдуд мавриди таҳлил қарор дода шуда бошад ҳам, аммо ҳанӯз таҳқиқотҳои бунёдӣ, яъне дар сатҳи диссертационӣ вобаста ба масъалаи мазкур ягон кор ҷой надорад, ва ин ҳолат тақозо менамояд, ки ҳалли проблемаҳои ҷойдошта маҳз тавасути тадқиқоти маҷмӯи мушахҳас ҳал карда мешавад.

Дар асоси гуфтаҳои зикргардида таҳлили ҳамаҷонибаи назариявӣ ва амалии масъалаи “Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои тахрибкорӣ мувофиқи қонуни ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон”, коркарди тавсияҳои илман асоснок ҷиҳати мукаммалгардонии қонуни ҷиноятӣ дар замони имрӯза мубрам мебошанд. Муаллиф ба пуррагӣ тавонистааст, ки дар доираи муқаддима, ду боб, шаш зербоб ва хулоса моҳияти мавзӯи таҳқиқоти диссертационро баррасӣ кунад.

Дар боби якум, ки “**Танзими ҳуқуқии ҷавобгарии ҷиноятӣ барои тахрибкорӣ: таҳлили таъриҳӣ ва муқоисавӣ-ҳуқуқӣ**” ном гирифтааст, фарогири масъалаҳои таърихи ташаккул ва рушди ҷавобгарии ҷиноятӣ барои тахрибкорӣ дар қаламрави Тоҷикистони таъриҳӣ ва таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқии ҷавобгарии ҷиноятӣ барои тахрибкорӣ мутобиқи қонунгузории ҷиноятии давлатҳои узви Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил мебошад. Дар боби мазкур чунин хулоسابарориҳои муаллиф аҳаммияти муҳим доранд: 1) муаллифи диссертатсия пешниҳод мекунад, ки ҷавобгарии ҷиноятӣ барои таҳrikborӣ бори аввал дар қаламрави Тоҷикистон дар сатҳи қонунгузорӣ асосан дар даврони шӯравӣ пешбинӣ гардида буд. Қонунгузории ҷиноятии ин давра ба истилоҳи «таҳрибкорӣ» шинос буда дар муқоиса бо КҶ ҶТ амакунанда тарафи

объективии чинояти тахрибкорӣ мукаммалтар аст. Чинояти тахрибкорӣ баъди ба даст овардани истиқлоли Тоҷикистон дар сатҳи КҶ ҶТ дар м. 309 амалкунанд бо тағйироти назаррасе нигоҳ дошта шуд; 2) дар асоси таҳлили адабиёти ҳуқуқӣ муаллиф ба хулосае омадааст, ки бо дарназардошти он, ки дар кишварҳои ИДМ Кодекси намунавии чиноятини ИДМ ҳамчун заминаи меъёрию ҳуқуқии чиноятӣ амал мекунад, кирдорҳои дар он муайянгардидаро ҳамчун аломати тарафи объективии чинояти таҳлилшаванда муттаҳид намудан зарур аст, зоро аксари кишварҳои узви ИДМ асосан бо аломатҳои тарафи объективии тахрибкорӣ тарзҳои шабехи содир намудани ин чиноятро ишора мекунанд; 3) дар асоси таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқии қонунгузории чиноятини давлатҳои узви ИДМ дар самти ҷавобгарии чиноятӣ барои тахрибкорӣ муаллиф дуруст пешниҳод намудааст, ки ба таври мушахас қонунияти пайдоиши манъи ҳуқуқӣ-чиноят тахрибкорӣ, ҳастӣ ва татбиқи он, ояндаи инкишоф ва мукаммалгардии таркиби он муайян карда шавад. Чунин ҷиҳатҳои мусбии (навгонии) қонунгузории чиноятини давлатҳои узви ИДМ метавонанд дар самти мукаммалгардии КҶ ҶТ вобаста ба чинояти таҳrikborӣ аҳамияти маҳсус дошта бошанд: а) криминализатсия намудани мусоидат ба фаъолияти тахрибкорона, гирифтани таълимот барои анҷом додани амалиёти тахрибкорона ва ташкили гуруҳи (иттиҳоди) тахрибкорона ё иштирок дар он; тахрибкорие, ки бо қатли оммавии одамон, зарар ба саломатии онҳо, инчунин заҳролудшавии оммавӣ, паҳн намудани эпидемия ва эпизоотия алоқаманд аст; б) муқаррар намудани алomатҳои бандубастшаванда, ба омнандӣ: - содир намудани тахрибкорӣ az ҷониби гуруҳи муташаккил; 2) тахрибкорие, ки сабаби бавуҷуд омадани зарари калони молумулкӣ ё дигар оқибатҳои вазнин мегардад; 3) тахрибкорие, ки боиси марги инсон гаштааст.

Боби дуввуми рисола ба масъалаи “Тавсифи ҳуқуқии чиноятини чинояти тахрибкорӣ” баҳшида шуда, дар он масъалаҳои таҳлили ҳуқуқӣ-чиноятини объекти чинояти тахрибкорӣ, таҳлили ҳуқуқӣ-чиноятини тарафи объективии тахрибкорӣ, алomатҳои субъективии чинояти тахрибкорӣ, тафовути чинояти тахрибкорӣ az терроризм таҳлил ва баррасӣ гардидаанд. Дар боби мазкур чунин хулосабарориҳои муаллиф аҳамияти муҳим доранд: 1) муаллиф исбот

намудааст, ки дар таркиби тахрибкорӣ криминализатсия намудани чунин ҳолатҳо зарур ва саривақтӣ мебошад: а) криминализатсия намудани шакли муосири содир намудани амалҳои тахрибкорона ва бо ҳамин мақсад ба диспозитсияи м. 309 КҶ ҔТ ворид намудани ибораи «ҳамлаҳои киберӣ»; б) оқибатҳои амалҳои тахрибкориро ба назар гирифта, ба диспозитисия м. 309 КҶ ҔТ ворид намудани ибораи «ба күштори оммавии одамон, расонидани зарари ҷисмонӣ ё расонидани зарари дигар ба саломатии онҳо» зарур мебошад; в) криминализатсия намудан ва ба таркиби тахрибкорӣ ворид намудани чунин шаклҳои содир намудани амалҳои тахрибкорона ба монанди заҳролудшавии оммавӣ, паҳн намуданӣ эпидемия, эпизоотия ё эпифитотиҳо; 2) муаллиф асоснок менамояд, ки Тарафи субъективии тахрибкорӣ бо ду ҳусусияти ҳатми тавсиф карда мешавад: 1) гуноҳ дар шакли қасди бевосита, ва 2) мақсади ноустувор кардани амнияти иқтисодӣ ва иқтидори мудофиавии ҔТ. Ангеза ва ҳолати эмотсионалӣ аломати факултативии тарафи субъективии тахрибкорӣ мебошад, ки метавонанд ҳангоми баровардани ҳукм аҳаммияти ҳуқуқӣ дошта бошанд; 3) пешниҳоди муаллиф вобаста ба он, ки зарари воқеӣ бо амалҳои тахрибкорона расонидашуда ба арзишҳои мушаххаси ҷамъиятие, ки объекти амнияти давлатӣ мебошанд равона гардидаанд, ва: 1) бо м. 309 КҶ ҔТ фаро гирифта шудааст, ба истиснои ҳолатҳои аломатҳои ҷиноят, ки мувоғики моддаи дигари Кодекси ҷиноятӣ бандубости иловагиро талаб мекунад, ки барои содир кардани он ҷазои саҳттар пешбинӣ мекунад; 2) ҳамеша омиле мебошад, ки дараҷаи хавфи ҷамъиятий кирдори тахрибкориро афзоиш медиҳад, ки он бояд ҳангоми баровардани ҳукми шаҳси гунаҳкор ба назар гирифта шавад, дуруст мебошад.

Дараҷаи навғонии натиҷаҳои дар диссертатсия бадастомада ва нуқтаҳои илмие, ки барои ҳимоя пешниҳод мешаванд.

Диссертатсияи Қурбонова Афзуна Азимбоевна аввалин таҳқикоти маҷмуӣ бо забони давлатӣ доир ба масъалаҳои назариявӣ, қонунгузорӣ ва амалии ҷавобгарии ҷиноятӣ барои тахрибкорӣ дар илми ҳуқуқи ҷиноятӣ мебошад.

Дар он масъалаҳои таърихи ташаккул ва рушди ҷавобгарии ҷиноятӣ барои таҳрибкорӣ дар қаламрави Тоҷикистони таърихӣ, таҳлили муқоисавӣ-хуқуқии ҷавобгарии ҷиноятӣ барои таҳрибкорӣ мутобиқи қонунгузории ҷиноятии давлатҳои узви Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, аломатҳои объективӣ ва субъективии ҷинояти таҳрибкорӣ, тафовути ҷинояти таҳрибкорӣ аз терроризм таҳлил ва баррасӣ гардидаанд, ки навгонии таҳқиқоти мазкурро дар илми хуқуқи ҷиноятӣ бозгуй менамоянд. Дар диссертатсия, инчунин, зарурати такмил додани м. 309 КҶ ҶТ, соҳтори нави он пешниҳод гардида, тамоюлҳои танзими меъёри ҷавобгарии ҷиноятӣ барои таҳрибкорӣ дар қонунҳои ҷиноятии Тоҷикистон дар марҳалаҳои гуногуни рушди таърихӣ таҳлил карда шуда, тадбирҳои зарурӣ барои мукаммалгардии соҳтори таркибии ҷинояти мазкур андешида шудаанд. Чунин пешниҳодҳои муаллиф ҳусусияти навгониро дорнад:

1. Муаллиф дар асоси тадқиқоти таърихӣ-хуқуқӣ рушди қонунгузории ҷиноятии Тоҷикистонро вобаста ба ҷавобгарии ҷиноятӣ барои таҳрибкорӣ аз рӯйи ташаккул ва инкишофаш ба ду давраи асосӣ ҷудо карда шудааст: а) давраи Шуравӣ (солҳои 1917-1991) - ташаккулёбии ҷинояти таҳрибкорӣ дар сатҳи қонунгузорӣ; б) замони истиқлол, дар соҳтори таркиби ҷинояти таҳрибкорӣ, навъ ва андозаи ҷазо, аломатҳои бандубасткунандай таркиби ҷиноят, шакли гуноҳ ва аломатҳои тарафи объективӣ ва субъективии ҷинояти тадқиқшаванд тағйироти назаррас ба миён омаданд.

2. Муаллиф дар сатҳи диссертатсия асоснок мекунад, ки давлатҳои хориҷӣ, ғуруҳҳои (ташкilotҳои) террористиyo экстремистӣ метавонанд таҳрибкориро бо мақсади суст кардани амнияти миллӣ ва заиф гардонидани амнияти иқтисодии Тоҷикистон, пешбурди манфиатҳои сиёсӣ, ҳарбӣ, душманона, иқтисодӣ ва ғайраҳо истифода баранд ва он аксаран ба таври пинҳонӣ сурат мегирад. Таҳрибкорӣ дар ҷаҳони муосир метавонад аз ҳар гӯшаи ҷаҳон анҷом дода шавад. Истифодаи бемамониати ТИК дар масъалаҳои амнияти иқтисодӣ ва иқтидори мудофиавӣ шаклҳои нави тарафи объективии таҳрибкориро ба вучуд меорад, яъне таҳрибкории кибернетикиро. Ин муқаррарот бояд аз категорияи гипотеза ба

категорияи амалияи устувор гузарад. Корношоям кардани инфраструктураи ҳарбӣ, таҷхизоти саноатӣ, системаҳои автоматии идоракунӣ, барномаҳои компьютерӣ ва дигар иншооти мудофиавӣ муҳимтарин вазифаҳоест, ки дар натиҷаи таҳрибкории кибернетикӣ ҳал карда шудаанд. Барои ҳимояи ҳамаҷонибаи ҳукуқӣ-чиноятии манфиатҳои амнияти иқтисодӣ ва иқтидори мудофиавӣ аз ҳамлаи киберӣ, ки ба амнияти давлат таҷовуз мекунад, чиноят ҳисоб карда, ин амал ҳамчун чиноят – таҳрибкорӣ тасниф карда шавад. Дастигир кардани гумонбаршуда, интиқол додани ў ба мақомоти тафтишоти пешакӣ, барасмиятдарории протокол қисми таркибии дастигир кардани мурофиавии чиноятӣ мебошад. Аз лаҳзаи барасмият даровардани қарор дар бораи гумонбаршуда доностани шахс дар содир кардани чиноят ё аз лаҳзаи дастигир кардани воқеӣ, шахс дастигиршуда ба ҳисоб рафта, то қабули қарор дар бораи ба ҷавобгари чиноятӣ ба сифати айбдоршаванда қашидан ё то озод кардан дар чунин мавқеъ боқӣ мемонад.

3. Муаллиф пешниҳод мекунад, ки дар КҶ ҶТ чунин тағйиру иловаҳо ворид карда шаванд:

3.1. Дар к. 2 м. 309 КҶ ҶТ илова намудани аломатҳои бандубастшавандай зерин: а) якчандкарата; б) аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ; в) бо истифодаи мақоми хидматӣ; г) дар ҳолати ретсидиви хавфнок;

3.2. Дар к. 3 м. 309 КҶ ҶТ илова намудани аломатҳои бандубастшавандай зерин: а) аз ҷониби гуруҳи муташаккил ё иттиҳоди чиноятӣ; б) дар ҳолати ретсидиви маҳсусан хавфнок; дар вазъияти ҷангӣ ё замони ҷанг;

3.3. Асоснок карда шудааст, ки дар к. 1 м. 309 ибораи «равона шудааст» ба «бевосита равона шудааст» иваз карда шавад;

3.4. Пешниҳод карда мешавад, ки ба диспозитсияи м. 309 КҶ ҶТ шакли нави содир кардани ин чиноят, яъне содир кардани таҳрибкорӣ тавассути «ҳамлаҳои киберӣ» илова қарда шавад. Дар доираи ҳамлаи киберӣ бояд ҳамчун таҷовуз ба шабакаҳои компьютерӣ тавассути вуруди беичозати онҳо, сирояти оммавӣ бо нармағзори зааровар, забти иттилооти маҳфӣ ва ғайра фахмида шавад, ки мақсади заиф кардани амнияти иқтисодӣ ва иқтидори мудофиавии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дошта бошанд.

Инчунин, натицаҳои таҳқиқот, ки дар шакли нуктаҳои илмии ба ҳимоя пешниҳодшаванда ва хулосаҳои илмӣ манзур шудаанд, шаҳодат аз навгонӣ ва сатҳи амиқи таҳқиқот медиҳанд, ки ҳамагӣ баҳри рушди илми ҳуқуқи мурофиавии чиноятӣ, таҷдиди қонунгузории соҳа ва бартараф намудани мушкилиҳои амалияи тафтишотӣ ва судӣ равона гардидаанд.

Асоснокӣ ва эътимоднокии хулосаҳо ва тавсияҳои дар диссертатсия зикршуда. Таҳлили диссертатсия, ақидаҳо, нуктаҳои илмӣ, хулосаҳо, мағҳумҳои илмӣ, проблемаҳои қонунгузорӣ ва амалӣ, ки аз тарафи муаллиф пешкаш шудаанд, муайян намудани мавқеи мустақили хеш, асосноккунии нуктаҳои илмӣ ва хулосаҳо бо истифода аз доираи кофии маводи илмӣ ва таҷрибаи амалӣ аз он дарак медиҳад, ки таҳқиқоти мазкур мустақилона навишта шудааст. Мундариҷаи рисолаи илмӣ шаҳодати он аст, ки муаллиф тавонистааст миқдори зиёди маводи илмӣ, қонунгузорӣ ва амалиро дар мавзӯъ таҳлил қунад, ки ин ҳадафи асосиашро ташкил медиҳад. Дараҷаи эътимоднокии натицаҳои таҳқиқот ба Конститутсияи ҶТ, Консепсияи сиёсати ҳуқуқӣ дар ҶТ (2018-2028), КҔ ҶТ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ асос ёфтааст.

Аҳамияти илмӣ, амалӣ, ва иҷтимоии натицаҳои диссертатсия бо нишон додани тавсияҳо оид ба истифодаи онҳо. Хулоса ва пешниҳодҳо оид ба диссертатсия бешубҳа арзиши илмӣ дошта, донишҳо ва ғояҳои мавҷударо дар илми ҳуқуқи чиноятӣ оид ба ҷавобгарии чиноятӣ барои таҳрибкорӣ, фарқияти таҳрибкорӣ аз терроризм ба таври назаррас зиёд мегардонад. Натицаҳои бадастомадаи муаллиф метавонанд барои такмили китобҳои таълимӣ аз фанҳои «Ҳуқуқи чиноятӣ», «Криминология» ва ғайра истифода шаванд. Инчунин, дастовардҳои илмии муаллифи диссертатсияро барои такмили қонунгузории чиноятӣ ва амалияи судӣ истифода бурдан мумкин аст.

Дар КҔ пешниҳод намудани таркибҳои нав дар шакли зайл: 1) моддаи 309.1 (Ташкили таълим ва гирифтани таълими хусусияти таҳрибкоронадошта). Диспозитсияи модда чунин пешниҳод шудааст: “Ташкили таълим ё гирифтани таълими хусусияти таҳрибкоронадошта, инчунин роҳбарӣ ё иштирок дар чунин таълим новобаста аз ҷой ва шакли таълим. ...ҷазо дода мешавад. Ҳамин кирдор,

агар: - бо истифода аз мақоми хизматӣ содир шуда бошад, - бо маблағузорӣ намудани чунин кирдор алоқаманд бошад. ...ҷазо дода мешавад”; 2) моддаи 309.2 (Ташкили гурӯҳи таҳрибкорона ё иштирок дар он), яъне ҷавобгарӣ барои ташкил ва таъмини фаъолияти гурӯҳи таҳрибкорона ва соҳторҳои таркибии он, ҳамчунин барои иштирок дар гуруҳи таҳрибкорона”.

Натиҷаҳо ва хуносахои илмии дар рафти таҳқиқоти диссертационӣ бадастомада нишон медиҳанд, ки онҳо воқеан камбудиҳои дар илми ҳукуқи ҷиноятӣ дар самти ҷавобгарии ҷиноятӣ барои таҳрибкорӣ ҷойдоштаро пур менамоянд.

Эродҳо ба диссертасия ва авторефати он. Бояд қайд намуд, ки дар баробари пешниҳодҳои судманд дар сатҳи диссертасия баъзе масъалаҳои баҳснок низ мавҷуданд, ки онҳоро қайд намуда, ба Қурбонова Афзуна Азимбоевна дар шакли тавсияҳо барои таҳқиқотҳои ояндаи ӯ пешниҳод менамоем.

1. Муаллиф пешниҳод менамояд, ки мақсади таҳрибкорӣ дар ташрири нав дар чунин шакл оварда шавад “Бо мақсади ноустувор соҳтани амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти иқтисодиёт ва мудофиа” (с. 11 авторферат). Сабаб дар чи бошад, ки муаллиф дар пешниҳоди худ мақсади ҷиноятро ибораи “амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон”-ро илова намуд. Шарҳи муаллиф вобаста ба масъалаи мазкур талаб карда мешавад.

2. Дар саҳифаи 50-51 диссертасия муаллиф пешниҳод менамояд, ки Ташкили таълим ва гирифтани таълими ҳусусияти таҳрибкоронадошта криминализатсия карда шавад. Ба фикри мо муаллиф ба таври зарурӣ пешниҳоди худро асоснок накардааст. Аз муаллиф ҳоҳиш карда мешавад, ки ҳолати мазкурро шарҳ дидад.

3. Қонунгузории амалкунанда таърифҳо ва рӯйхати объектҳоеро дар бар намегирад, ки аҳаммияти иқтисодӣ ё мудофиавӣ дошта бошанд ва ҳамчун предмети таҳрибкорӣ баромад кунанд. Саволе ба миёнмеояд, ки муаллиф бо истифода аз қадомро ҳуҷа усулҳои пердмети ҷиноятро муайян намудааст.

Албатта, камбудиҳои дар боло нишондодашуда сифати таҳқиқоти диссертационии тақризшавандаро паст намекунанд ва баҳои мусбати диссертатсияро тағиیر намедиҳанд.

Нашри натиҷаҳои диссертатсия дар маҷаллаҳои тақризшавандай илмӣ. Оид ба муҳтавои диссертатсия мақолаҳои илмӣ, аз ҷумла 4 мақола дар нашрияҳои тақризшавандай Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 5 мақола дар нашрияҳои ватанӣ ба забонҳои тоҷикӣ ва русӣ чоп шудааст, ки ба муҳтавои диссертатсия мутобиқ доранд.

Мувофиқати автореферат ба муҳтавоии диссертатсия. Таҳлили автореферат аз он гувоҳӣ медиҳад, ки он ба муҳтавои диссертатсия мувофиқат дорад. Дар автореферат натиҷаҳои асосии таҳқиқоти диссертационӣ, аз он ҷумла мазмуни муҳтасар ва кофии бобҳо ва зербобҳои диссертатсия оварда шудаанд.

Мутобиқати барасмиятдарории диссертатсия ба талаботи Комиссияи Олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Диссертатсияи Курбонова Афзуна Азимбоевна дар мавзӯи “Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои таҳрибкорӣ мувофиқи қонуни ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон”, ба талаботи “Дастурамал оид ба тартиби барасмиятдарории диссертатсия ва автореферати диссертатсия”, ки бо қарори Раёсати Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 марта соли 2022, №3 тасдиқ шудааст, мувофиқ мебошад.

Қисмати хотимавии тақриз. Таҳлили матни диссертатсия ва автореферат гувоҳи он аст, ки таҳқиқоти довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ Курбонова Афзуна Азимбоевна “Дастгир кардани шахс бо гумони содир намудани ҷиноят” комилан ба талаботи муқаррарнамудаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, баҳусус, ба талаботи бандҳои 31, 33, 34 ва 35 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, мутобиқат менамояд. Бояд қайд намуд, ки хулоса ва пешниҳодҳои он метавонанд дар такмили КҔ ҶТ истифода бурда шуда, ба дуруст бандубаст намудани ҷинояти таҳрибкорӣ дар амалия

мусоидат намоянд. Натицаҳои таҳқиқот, метавонанд ба сифати тавсияҳои методӣ дар фаъолияти мақомоти ҳуқуқтатбиқкунӣ, ҳангоми коркарди маводи таълимӣ ва методӣ барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олий истифода бурда шаванд.

Ҳамин тавр, Курбонова Афзуна Азимбоевна, сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.08. – Ҳукуқи чиноятӣ ва криминология; ҳукуқи иҷрои ҷазои чиноятӣ мебошад. Такриз бо дарназардошти талаботҳои бандҳои 71 ва 72 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, омода гардидааст.

Доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент,
мудири кафедраи криминалистика ва
фаъолияти экспертизаи судии факултети
ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон



Назаров А.Қ.

Имзои Назаров А.Қ.-ро тасдиқ менамоям.

Сардори Раёсати кадрҳо ва корҳои маҳсуси

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Тавқиев Э.Ш.

14. 02-24



Суроғ: Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734000, ш. Душанбе, Хиёбони Рӯдакӣ 17. Е-mail: avazjonn@mail.ru; Тел: (+992 37) 907-96-74-76